

Перечень видов инновационно-технологической деятельности

1. Научно-техническая, исследовательская и опытно-конструкторская деятельность.
2. Научно-техническая деятельность и инновационные технологии.
3. Разработка, производство или внедрение инновационных технологий для сейсмических и сейсмологических исследований.
4. Разработка, производство или внедрение космических технологий.
5. Разработка, производство или внедрение новых технологий в области электроники.
6. Разработка, производство или внедрение новых технологий в области робототехники.
7. Разработка, производство или внедрение нанотехнологий.
8. Разработка, производство или внедрение технологии (оборудования) для исследования растительной целлюлозы.
9. Фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные разработки в области естественных и технических наук (выполнение исследовательских и проектных работ, связанных с деятельностью Парка) и использование результатов таких исследований и проектных работ.
10. Разработка и внедрение инновационных методов в сфере туризма (экотуризм, геотуризм).
11. Разработка и внедрение инновационных методов обработки цифровых технологий.
12. Анализ, проектирование и программное обеспечение информационных систем, в том числе проектирование, разработка, внедрение (в том числе предоставление права использования программного обеспечения, предоставление (передача) исключительных прав на программное обеспечение) информационных систем, программного обеспечения для компьютерных игр и для любых платформ.
13. Деятельность по внедрению, поддержке, хранению, использованию информационных систем, программного обеспечения или информационных систем, стороннего программного обеспечения, произведенных с участием субъектов технопарка, внедрению инновационных методов разработки образовательных (обучающих) программ с использованием информационных систем или программных информационных систем.
14. Внедрение соответствующих объектов интеллектуальной собственности для инноваций в сфере промышленности и современных технологий.
15. Создание нейронных сетей и других алгоритмов в специальных областях искусственного интеллекта и реализация результатов этой деятельности.
16. Разработка или отдельные этапы разработки (исследования, проектирования, технические испытания) материалов, технологий, устройств и систем микро-, опто- и нанoeлектроники, микроэлектромеханики и внедрение результатов таких работ, а также внедрение работ, разработанных субъектом Парка в материалах, технологиях, приборах и системах микро-, опто- и нанoeлектроники, микроэлектромеханики и в соответствующих встроенных программных обеспечениях.
17. Разработка или отдельные этапы разработки (исследование, проектирование (конструирование), технические испытания) технологий, устройств и систем мехатроники, интегрированных систем, программно-технических средств, программно-технических комплексов, компонентов и средств вычислительной техники и внедрение результатов таких разработок путем оказания услуг по их разработке в производстве или без оказания этих услуг.
18. Разработка или отдельные этапы разработки (исследование, проектирование (конструирование), прототипирование, испытания, техническое испытание), производство наукоемких материалов, технологий, наукоемких устройств и систем, встраиваемых систем, программно-технических средств, программно-технических комплексов и соответствующего им программного обеспечения, а также реализация произведенной продукции и (или) результатов разработок с оказанием услуг по их освоению в производстве и (или) услуг, связанных с их использованием, или без оказания этих услуг.
19. Деятельность по проектированию, разработке, внедрению систем программных обеспечений и (или) средств программно-технического обеспечения на основе и (или) использования технологий облачных вычислений, в том числе для хранения информации, создания базы данных и размещения программных обеспечений в облачных серверах.
20. Деятельность, связанная с программированием, в том числе проектированием, разработкой, внедрением программного обеспечения и (или) программно-технических средств на основе или с использованием технологии блокчейна.
21. Деятельность по оказанию услуг, связанных с разработкой и размещением цифровых активов с использованием реестра блоков транзакций (блокчейн) и других подобных технологий, включая услуги по продвижению цифровых активов, консалтинговые и другие сопутствующие услуги, деятельность провайдеров услуг по транзакциям цифровых активов, иная деятельность с использованием цифровых активов, в том числе с признаками профессиональной и фондовой деятельности по ценным бумагам, деятельность инвестиционных фондов, с учетом положений Положения о Технологическом парке программных продуктов и информационных технологий.
22. Разработка, обслуживание, использование и внедрение систем управления дронами.

Номгӯи фаъолияти инноватсионӣ технология

1. Фаъолияти илмӣ технология, таҳқиқотӣ ва таҷрибавӣ конструкторӣ.
2. Фаъолияти илмӣ техника ва технологияҳои инноватсионӣ.
3. Таҳия, истеҳсол ё қорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ барои таҳқиқотҳои сейсмиқӣ ва сейсмологӣ.
4. Таҳия, истеҳсол ё қорӣ намудани технологияҳои кайҳонӣ.
5. Таҳия, истеҳсол ё қорӣ намудани технологияҳои нав дар соҳаи электроника.
6. Таҳия, истеҳсол ё қорӣ намудани технологияҳои нав дар соҳаи робототехника.
7. Таҳия, истеҳсол ё қорӣ намудани нанотехнологияҳои.
8. Таҳия, истеҳсол ё қорӣ намудани технология (таҷҳизот) барои омӯзиши селюлозаи растаниҳо.
9. Таҳқиқоти бунёдӣ ва амалӣ, коркарди таҷрибавӣ дар соҳаи илмҳои табиатшиносӣ ва техника (иҷрои корҳои таҳқиқотӣ ва лоиҳавӣ вобаста ба фаъолияти Парк) ва истифодаи натиҷаҳои ҷунин таҳқиқот ва корҳои лоиҳавӣ.
10. Таҳия ва татбиқи усулҳои инноватсионӣ дар соҳаи сайёҳӣ (экотуризм, геотуризм).
11. Таҳия ва татбиқи усулҳои инноватсионӣ коркарди технологияҳои рақамӣ.
12. Таҳлил, лоиҳакашӣ ва таъминоти барномавии низомӣ иттилоотӣ, аз ҷумла, лоиҳакашӣ, таҳия ва татбиқ (аз ҷумла додани ҳуқуқи истифодаи таъминоти барномавӣ, додан (интиқоли)-и ҳуқуқи истисноӣ ба таъминоти барномавӣ)-и низомоти иттилоотӣ, таъминоти барномавӣ барои бозиҳои компютерӣ ва барои ҳама гуна барномаҳои заминавӣ.
13. Фаъолият дар самти татбиқ, дастгирӣ, нигоҳдорӣ, истифодаи низомоти иттилоотӣ, таъминоти барномавӣ ё низомоти иттилоотӣ, таъминоти барномавии шахсонӣ сеюм, ки бо иштироки субъектҳои парқҳои технологӣ истеҳсол карда мешаванд, татбиқи усулҳои инноватсионӣ барои таҳияи барномаҳои таълимӣ (омӯзишӣ) бо истифода аз низомоти иттилоотӣ ё таъминоти барномавӣ.
14. Қорӣ намудани объектҳои дахлдори моликияти зеҳнӣ барои инноватсия (навоарӣ) дар соҳаи саноат ва технологияи муосир.
15. Ташкили шабакаҳои нейронӣ ва алгоритмҳои дигар дар бахшҳои махсусӣ зеҳнӣ сунъӣ ва амалӣ баровардани натиҷаҳои ин фаъолият.
16. Таҳия ё марҳилаҳои алоҳидаи таҳия (таҳқиқот, лоиҳакашӣ, озмоиши техникаӣ)-и маводду технологияҳо, дастгоҳҳо ва системаҳои микро-, опто- ва наноэлектроника, микроэлектромеханика ва татбиқи натиҷаҳои ҷунин корҳо, инчунин татбиқи он корҳое, ки ҳуди субъекти Парк дар мавод, технология, дастгоҳҳо ва низомӣ микро-, опто- ва наноэлектроника, микроэлектромеханика ва таъминоти барномавии дахлдори сохташаванда мувофиқ таҳия кардааст.
17. Таҳия ё марҳилаҳои алоҳидаи коркард (таҳқиқот, лоиҳакашӣ (сохти таркибӣ), озмоиши техникаӣ)-и технологияҳо, дастгоҳҳо ва низомоти мехатроника, системаҳои воридшуда, воситаҳои барномавию дастгоҳӣ, комплексҳои барномавию дастгоҳӣ, унсурҳо ва воситаҳои техникаи ҳисоббарорӣ ва ҷоринамоии натиҷаҳои ҷунин коркардҳо бо анҷом додани хизматрасонӣ доир ба коркарди онҳо дар истеҳсолот ё бидуни анҷом додани ин хизматрасониҳо.
18. Таҳия ё марҳилаҳои алоҳидаи таҳия (таҳқиқот, лоиҳакашӣ (сохти таркибӣ), намунасозӣ, озмоиш, озмоиши техникаӣ), истеҳсоли маводди илмомӯзӣ, технологияҳо, дастгоҳҳо ва низомоти баландтехнологӣ, системаҳои воридшуда, воситаҳои барномавию дастгоҳӣ, маҷмуи барномавию дастгоҳӣ ва таъминоти барномавии бо онҳо мувофиқ, инчунин фуруши маҳсулоти истеҳсолшуда ва (ё) натиҷаҳои коркард бо пешниҳоди хизматрасонӣ ҷиҳати азхудкунии онҳо дар истеҳсолот ва (ё) хизматрасониҳои вобаста ба истифодаи онҳо ё бидуни пешниҳоди ин хизматрасониҳо.
19. Фаъолият оид ба лоиҳакашӣ, таҳия ва роҳандозии низомҳои таъминоти барномавӣ ва (ё) воситаҳои таъминоти барномавӣ-техникаӣ дар асос ва (ё) истифодаи технологияи ҳисоббарорӣ абрӣ (облачное вычисление), аз ҷумла барои нигоҳдории маълумот, таъсис додани маҳзани маълумот ва ҷойгиркунии таъминоти барномавӣ дар серверҳои абрӣ.
20. Фаъолият вобаста ба барномасозӣ, аз ҷумла лоиҳакашӣ, таҳия, татбиқи воситаҳои таъминоти барномавӣ ва (ё) воситаҳои таъминоти барномавӣ-техникаӣ дар асос ё истифодаи технологияҳои блокчейн.
21. Фаъолият оид ба пешниҳоди хизматрасониҳо вобаста ба таҳия ва ҷойгиркунии дороиҳои рақамӣ бо истифода аз феҳристи блокҳои муомилот (блокчейн) ва технологияи дигари ҳаммонанд, аз ҷумла хизматрасониҳо оид ба пешбурди дороиҳои рақамӣ, машваратӣ ва хизматрасониҳои дигари марбута, фаъолият оид ба провайдерони хизматрасонии муомилоти дороиҳои рақамӣ, фаъолияти дигар вобаста ба дороиҳои рақамӣ, аз ҷумла дорои аломатҳои фаъолияти касбӣ ва биржавӣ оид ба коғазҳои қиматнок, фаъолияти фонди сармоягузорӣ бо дарназардошти муқаррароти Низомномаи Парки технологияи маҳсулоти барномавӣ ва технологияҳои иттилоотӣ.
22. Таҳия, нигоҳдорӣ, истифода ва татбиқи системаҳои идоракунии дастгоҳҳои бесарнишин.